



ФАРМОИШИ
РЕКТОРИ ДОНИШКАДАИ ҶУМҲУРИЯВИИ ТАКМИЛИ ИХТИСОС ВА
БОЗОМЌЗИИ КОРМАНДОНИ СОҲАИ МАОРИФ

аз «30» 05 с.2025

№ 57

ш. Душанбе

Дар бораи амалӣ намудани қарори ҳайати шурои олимони
Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии
кормандони соҳаи маориф аз 29.05.2025, №6/8-1

Бо мақсади амалӣ намудани қарори ҳайати шурои олимони Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф аз 29.05.2025, №6/8-1 «Дар бораи барнома ва модулҳои таълимии технологияи иттилоотӣ дар курсҳои тақмили ихтисос (Сатҳи якум - Навомӯз)» мутобиқи банди 44 Оинномаи Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф (фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.11.2023, №1461) **ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:**

1. Қарори ҳайати шурои олимони Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф аз 29.05.2025, №6/8-1 мавриди амал қарор дода шавад (замима мегардад).

2. Котиби шурои олимони Донишкада (Таманно Паноева) уҳдадор карда шавад, ки нусхаи фармоиши мазкурро дастраси роҳбарони воҳидҳои сохтории Донишкада гардонад.

3. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини ректор оид ба корҳои таълимӣ - методии Донишкада гузошта шавад.

Асос: қарори ҳайати шурои олимони Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф аз 29.05.2025, №6/8-1.

И.в. ректор



Абдусаттор Начмиддиниён

Муовини ректор
Раёсати кадрҳо ва котибот
Ҳуқуқшинос



ҚАРОРИ
ҲАЙАТИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ДОНИШКАДАИ ҶУМҲУРИЯВИИ ТАКМИЛИ
ИХТИСОС ВА БОЗОМЌЗИИ КОРМАНДОНИ СОҲАИ МАОРИФ

аз «29» 05. 2025

№6/8-1

ш. Душанбе

Дар бораи барнома ва модули таълимии технологияи иттилоотӣ
дар курсҳои тақмили ихтисос

Чаласаи ҳайати шурои олимони Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф гузориши сармутахассиси шубҳаи робитаи байналмилалӣ, татбиқи лоиҳа ва грантҳо Раҷабалӣ Маҳмадизодро «Дар бораи барнома ва модули таълимии технологияи иттилоотӣ дар курсҳои тақмили ихтисос (Сатҳи якум - Навомӯз)» баррасӣ намуда, қ а р о р к а р д:

1. Гузориш «Дар бораи барнома ва модули таълимии технологияи иттилоотӣ дар курсҳои тақмили ихтисос (Сатҳи якум - Навомӯз)» ба инобат гирифта шавад.

2. Барнома ва модули таълимии технологияи иттилоотӣ дар курсҳои тақмили ихтисос (Сатҳи якум - Навомӯз) тасдиқ карда шавад (замина мегардад).

3. Кафедраҳои Донишкада ва филиалҳо вазифадор карда шаванд, ки минбаъд курсҳои тақмили ихтисоси омӯзгорони фанни технологияи иттилоотиро вобаста ба ниёзи омӯзгорон дар асоси барномаи мазкур ба роҳ монанд.

4. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини ректор оид ба корҳои таълимӣ – методи Донишкада Абдусаттор Начмиддиниён гузошта шавад.

Раиси ҳайати шуро



Абдусаттор Начмиддиниён